

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
назди Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба
номи Абдурахмони Ҷомии Академияи
таҳсилоти Тоҷикистон

РИЗОИЯТ

Ман, **Файзализода Ҷумахон Хол**, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи сотсиология ва психологияи идоракунии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомнома оид ба шӯрои диссертатсионӣ ва банди 71, 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба хайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи **Неъматов Рамазон Хусниддинович** дар мавзӯи «Ташаккули тамоюлҳои арзишҳои оилавии ҷавонон дар шароитҳои нави педагогӣ – иҷтимоӣ (дар мисоли донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ)», ки барои гирифтани унвони илмӣ номзади илмҳои педагогӣ, ихтисоси 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 – педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ), ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030 назди Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми педагогика пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Банди 62-и Низомнома оид ба шӯрои диссертатсионӣ ва банди 71-72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ пешниҳод менамоям.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

Файзализода Ҷумахон Хол – 14.03.1963	Профессори кафедраи сотсиология ва психологияи идоракунии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	Доктори илмҳои педагогӣ, 13.00.01 – Педагогика и умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот, профессор	1. Файзализода Ҷ.Х. Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар эҳёи арзишҳои миллӣ // Идоракунии давлатӣ , №2 (30). – Душанбе, 2016. – С. 89-99. 2. Файзализода Ҷ.Х. Мундариҷаи тарбияи ватандӯстии хонандагон бо истифода аз усулҳои худомӯзӣ // Паёми донишгоҳи миллӣ: силсилаи илмҳои гуманитарӣ, №3/2 (198). – Душанбе: Сино, 2016. –С. 284-288.(Дар ҳаммуаллифӣ).
--	--	---	---

3. Файзализода Ч.Х. Оила ва арзишҳои оиладорӣ. // Паёми Донишгоҳи миллии: силсилаи илмҳои гуманитарӣ, №4. - Душанбе: 2019. – С 256-262 (Дар ҳаммуаллифӣ)

4. Файзализода Ч.Х. Омилҳои сарзадани низоъ дар хонавода ва роҳҳои бартарафнамоеи он. // Паёми Донишгоҳи миллии: силсилаи илмҳои гуманитарӣ, №4. -Душанбе: 2019. –С. 221-232 (Дар ҳаммуаллифӣ).

5. Файзализода Ч.Х. Арзишҳои педагогӣ дар ташаккули салоҳияти фарҳангӣ-ахлоқии омӯзгорони оянда // Паёми Донишқадаи забонҳо: силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих, фалсафа, №4 (36). –Душанбе, 2019. – С.122-128 (Дар ҳаммуаллифӣ).

6. Файзализода Ч.Х. Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва рушди арзишҳои миллии истиқлолият // Мактаби давлатдорӣ Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд. Ҷилди 5. - Душанбе: Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2019. - 392 с.

7. Файзализода Ч.Х. Риояи одоби муоширати нутқи забони англисӣ дар ташаккули салоҳияти фарҳангӣ-ахлоқӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, №2 (2). - Душанбе, 2020. –С. 77-82

8. Файзализода Ч.Х. Ҷойгоҳ ва нақши ақидаҳои ахлоқию ватандӯстонаи осори Рӯдакӣ ва Фирдавсӣ дар тарбияи оилавӣ ва ҷамъиятии фарзандон // Аҳбори шуъбаи Тоҷикистони академияи илмҳои байналхалқии мактабҳои олии. – Душанбе, 2021, №3 – С.139-146.

9. Файзализода Ч.Х. Мақом ва нақши эътиқодҳои ахлоқӣ ва ватандӯстӣ дар тарбияи оилавӣ ва иҷтимоии фарзандон дар осори Фирдавсӣ // Маҷмуаи мақолаҳои Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши инстиутҳои оила дар рушди босуботи давлатдорӣ миллии». – Душанбе, 12 майи соли 2022. – С. 105-119.

10. Файзализода Ч.Х. Мавзӯи ишқ ва воқеияти он дар ашъори Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ // Маҷмуаи мақолаҳои Конференсияи байналмилалӣ илми-амалӣ дар мавзӯи «Мавлоно – мурушиди ваҳдат ва гуфтугӯи

		<p>тамадунҳо».- Душанбе, 27 сентябри соли 2022 –С. 7-23.</p> <p>11. Файзализода Қ.Х. Даврабандии ташаккули афкори педагогӣ дар асоси рушди жанрҳо ва равияҳои адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.- Душанбе, 2022, №5.-С. 212-221</p> <p>12. Файзализода Қ.Х. Файзулло Шарифзода оид ба тарбияи маънавии шахсият дар заминаи мероси педагогии ниёгон // Маҷмуаи мақолаҳои Конференсияи илмӣ-назариявии «Нақши академик Файзулло Шарифзода ва рушди педагогикаи миллии». – Душанбе: Мехроҷ Граф, 2022. – С.23-41.</p> <p>13.Файзализода Қ. Х. Проблемы формирования и развития критического мышления через чтение в цифровую эпоху // XVI Международная конференция «Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе: II Форум содружества: книга и чтение стратегический ресурс в развитии общества. – Бухара: Узбекистан Миллий кутубхонаси нашриёти, 2023. –С. 133-140.</p> <p>14. Файзализода Қ.Х. Муҳақик ва омӯзгори нуқтасанҷ // Фазилатгустар [Матн]: китоби маърифатӣ-омавӣ. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. –С.196-202.</p>
--	--	--

Доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи сотсиология ва психологияи идоракунии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Файзализода Қ. Х.

СУРОҒА: шаҳри Душанбе, кӯчаи Саид Носир, 33.
ТАМОС: тел. +992 918 50 63 24. Почтаи электронӣ: info@apa.tj.
Сомона: www.apa.tj

Имзои Қ.Х.Файзализодаро тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати кадрҳо, коргузори ва корҳои махсуси Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон



Фаромӯз Ғаюров